

## Хулосаи

Комиссияи тапхиси Шӯрои диссертациони 6D.KOA-038 ба диссертатсияи номзоди Бобоев Чурабой Абдусаломович дар мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника

Комиссияи тапхиси Шӯрои диссертациони 6D.KOA-038 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ҳаёти зерин: раис – доктори илмҳои биологӣ, Давлатзода С.Х. ва аъзоёни комиссия - номзоди илмҳои биологӣ, Холова Ш.С., номзоди илмҳои биологӣ, Кароматуллои Қ., ки бо қарори Шӯрои диссертациони 6D.KOA-038 мувофиқи талаботи фасли 4-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 июни соли 2021, таҳти №267) тасдиқ гардидааст, ташкил карда шуд.

Комиссия дар асоси шинос шудан бо рисолаи номзоди Бобоев Чурабой Абдусаломович дар мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 – Ботаника ва муҳокимаи он чунин хулоса қабул намуд:

Мавзӯи рисолаи номзоди Бобоев Қ.А. актуалӣ мебошад, ки дар он якумин маротиба таҳлили лихенофлораи қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. То ҳол оид ба ин мавзӯъ таҳқиқоти илмӣ, қариб ки гузаронида нашудааст.

Рисола аз 177 саҳифа иборат буда, муқаддима, 5 боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда, 7 расм, 30 ҷадвал ва як замиро дарбар мегирад. Дар рисола 161 адабиёт истифода шудаанд, ки 29 адади онҳо ба забони хориҷӣ мебошанд.

**Мақсади кори илмӣ.** Омӯзиши ҳаматарафа, таҳлил ва ҷамъбасти маълумот оид ба флора, систематика, таксономия, география ва экологияи гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мебошад.

**Навгони илмӣ рисола** аз он иборат мебошад, ки дар рисола бори аввал таҳлили систематикӣ ва таксономии гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор нишон дода шудааст ва дар натиҷа таркиби намудии минтақаи мазкур 314 намудро дарбар мегирад, ки ба 72 авлод, 26 оила, 8 тартиб мансубанд. Муайян карда шудааст, ки аз шумораи гулсангҳои нишондодашуда ду намуд аз авлоди *Lecanora* дар Тоҷикистон ва як намуд - *Thyrea confusa* Henssen дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намудҳои бори аввал ба қайд гирифташуда ба ҳисоб мераванд. Инчунин, дар ин минтақа бори аввал таҳлили географӣ ва муқоисавӣ

гузаронида шуда, гурӯҳҳои экологии гулсангҳо ва ҷойгиршавии онҳо дар типҳои наботот ба пуррагӣ нишон дода шудааст. Ҳамзамон аввалин маротиба шаклҳои ҳаётии гулсангҳои минтақа омӯхта шудааст.

**Аҳамияти амалии кор.** Таҳқиқоти мазкур саҳми калонест дар омӯзиши лихенофлораи Тоҷикистон, зеро гулсангҳо яке аз қисматҳои махсуси экосистемаҳои табиӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳқиқ намудани намудҳои флораи гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва таҳлили хусусиятҳои систематикӣ, таксономӣ ва экологии онҳо аҳамияти назарявӣ дорад. Натиҷаи муҳими кор дар он зоҳир мегардад, ки маълумоти дақиқ дар бораи намудҳои гулсангҳо дар ҳудуди нишебиҳои қаторкӯҳи Ҳисор муайян шуда, дар оянда барои тартиб додани китоби флораи гулсангҳои Тоҷикистон ва хондани курси махсус оид ба лихенология, микология, экология ва таҷрибаомӯзии тобистона дар кафедраи ботаникаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода мешавад.

**Саҳеҳияти** натиҷаҳои ба дастмада бо истифодабарии усулҳои гуногуни ҳозиразамон, дурустии таҳлил ва коркарди натиҷаҳо, истифодабарии мавод, аз ҷумла коллексия ва гербарияҳои ҷамъоваригардидашуда таъмин мегарданд.

**Саҳми шахсии унвонҷӯ.** Кори мазкур таҳқиқоти мустақили шахсии ҳуди муаллиф ба ҳисоб меравад. Саҳми шахсии довталаб дар коркарди нақша ва барномаҳои таҳқиқот, ба даст овардани мавод дар корҳои амалии саҳроӣ, коркард бо гербарияҳои ҷамъоваришуда, таҳлили натиҷаҳои ба дастмада, гузаронидани таҳлили ҳаматарафаи гулсангҳои минтақаи омӯзишӣ ва омодагии маводи интишорӣ зоҳир мегардад.

**Арзиши илмии кори унвонҷӯ** дар асоси ширкати ӯ дар як қатор анҷуманҳо, конференсҳо ва семинарҳои илмии тахассусии дараҷаҳои гуногун собит мегардад.

**Интишори натиҷаҳои таҳқиқот.** Мазмуни асосии рисола дар 12 мақола, аз ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии ҷавобгӯ ба талаботи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 фишурдаҳо дар конференсияҳои илмии гуногун нашр гардидаанд.

Рисолаи номзоди Бобоев Ҷурабой Абдусаломович ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 таҳти №505) ҷавобгӯ мебошад.

Пас аз бозхонд кардани диссертасия, хатогиҳои он бартараф карда шудаанд. Таҳлили масоили ба омӯзиши равандҳои ботаникӣ имконият медиҳанд, ки рисолаи номзоди Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар

мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 – Ботаника тавсия карда шавад.

Дар асоси таҳлил ва омӯзиши рисолаи номзади Бобоев Ҷурабой Абдусаломович **Комиссия тавсия мекунад:**

1. Рисолаи номзади Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи «Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01 – Ботаника дар Шӯрои диссертатсионии бД.КOA-038 қабул карда шавад.

2. Барои омӯзиш ва баҳодиҳии рисола муқаррризони расмӣ дар ҳайати:

- Наврузшоев Довутшо - доктори илмҳои биологӣ, ходими калони илмии Институти биологии Помир ба номи академик Х.Ю. Юсуфбеков.

- Ниятбеков Тоирбек Потшоевич - номзади илмҳои биологӣ, мудири кафедраи гистологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино таъин карда шаванд.


3. Ба сифати муассисаи муқаррриз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, кафедраи ботаника интихоб карда шавад.

Раиси комиссияи ташхисӣ,  
д.и.б., профессор



Давлатзода С.Х.

Аъзоёни комиссия:  
н.и.б., дотсент



Холова Ш.С.

Номзади илмҳои  
биологӣ,



Кароматуллои Қ.

Имзоҳоро тасдиқ мекунам  
Сардори раёсати кадрҳо  
ва корҳои махсуси ДМТ



Тавқиев Э. Ш.

3. 12. 2022 c.